

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ – Хоҷаев Қурбон Тоирович ба диссертатсияи доктории Саидброимов Шозодаиброҳим Одилшоевич дар мавзуи “**Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X – X1 форсу тоҷик**” барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Моҳият ва муҳиммияти мавзуъ. Мавзуи хирад дар олами фарҳанг ва маърифати инсон аз ибтидои ҷамъияти инсонӣ арзи вучуд намуда, тадриҷан ташаккул ёфтааст. Мусаллам аст, ки инсонро танҳо тавассути хирад ва ақлу заковат мешиносанд, қадр мекунанд ва гиромӣ медоранд. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат аст, ки ин мағҳум ягона мизонест, байни инсон ва набототу ҳайвоноти олами воқеӣ. Бино бар ин, маҳаку ҷавҳари инсон хиради ўст. Аз ин лиҳоз, хирадмандон ва мутафаккирони гузашта ва муосир ин рукни асосии сиришти инсониро ситоиш ва василаи асосии таълиму тарбия донистаанд.

Табиист, ки интихоби мавзуъ дар олами тарбият, ки бо тобишу ҷилоҳои муҳталиф таъсирпазир мегардад, муҳим ва мубрам арзёбӣ мегардад. Ва муҳаққиқ қӯшиш намудааст, ки ин ҷавҳари инсониро дар афкору ироаи мутафаккирони тоҷику форс ба панҷаи таҳлил ва таҳмил бигирад. Пажуҳанда дуруст қазоват менамояд, ки “ ташаккули ақлу хирад мавзуи нав нест ва асрҳо боз олимону донишмандони соҳаҳои муҳталиф ин мавзуъро мавриди таҳқиқ қарор дода, олимони муосир низ роҷеъ ба ин мавзуъ пажуҳишҳо намуда истодаанд.” Албатта, ҳар як муҳаққиқ ба мавзуи хирад ва ситоиш таъсирпазирии он аз диду дараҷаи фаҳму идроқи хеш баҳо медиҳад ва арҷ мениҳад. Ва мо низ аз ҳамин дидгоҳ ба ин рисола назар меафканем, ки муҳаққиқ то қадом поя ва арзу тӯл дар ҳаллу фасли мавзуъ муваффақ гардидааст.

2.Дарацаи таҳқиқи мавзуъ аз диди пажуҳишгарони дохилӣ ва хориҷӣ.

Диссертант андар мавзуи пажуҳиши хеш фикру андешаҳои олимони соҳаи таълиму тарбияро дар миқёси ҷумҳур ва хориҷ аз он мавриди таҳлилу баҳрабардорӣ қарор дода, ҳулоса ва натиҷабардории шахсии ҳудро оид ба дарацаи таҳқиқи мавзуъ, мубрамии он арзёбӣ намудааст. Муҳаққиқ саҳми назарраси олимон – методистони тоҷикро дар боби пажуҳиши соҳаи педагогикаи миллӣ аз солҳои 60 – ум оғоз намуда, корҳои назарраси анҷомдодаи М. А. Орифӣ, М. Лутфулло, Б. Раҳимов ва дигаронро зикр менамояд. Муаллиф зимни таҳқиқ ба осори ағлаби мутафаккирони асрҳои X – X1 аз диди интиқодӣ таҳлил намуда, сониян, асарҳои адабиётшиносону муаррихон: А. Афсаҳзод, Ш. Мухторов, К. Айнӣ, А. Мирзоев, З. Аҳрорӣ ва дигаронро ҷиҳати баррасии андешаҳои тарбиявию ахлоқӣ баҳо медиҳад. Бар замми ин, ба осори муаллифони хориҷие, ки ба педагогикаи ҳалқӣ, ташаккулу сирати миллӣ такя намудаанд, арҷ мегузорад.

Муҳаққиқ аз таҳлилу таҳмили асарҳои муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ба натиҷа ва ҳулосае меояд, ки “ ...сарфи назар аз таваҷҷӯҳи ҷиддии муҳаққиқон ба масъалаҳои омӯзиши афкори педагогии мутафаккирони тоҷик таҳқиқотеро наметавон ном бурд, ки дар он таҳлили ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X – X1 оид ба ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ анҷом дода шуда бошад.”

3.Фарзияҳое, ки муҳаққиқ ба ҳимоя пешниҳод менамояд:

Диссертант баҳри самаранокии раванди ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-X1 тоҷику форс фарзияҳои зеринро зарур мешуморад:

- ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 – тоҷику форс дар ҳамbastagӣ бо педагогикаи мардуми тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор дода шуда, дар ин замина, вазъи имрӯзаи тарбияи ахлоқии насли наврас дар замони муосир арзёбӣ гардад;

- норасоии хоси косташавии ахлоқи наврасон, ки ба ташаккул додани хирад ва сирати миллӣ монеъ мегарданд, ошкор карда шаванд;
- сабабу омилҳо ва роҳҳои пешгирии ин норасоиҳо муайян ва пешниҳод карда шаванд;
- усулҳои фаъоли тақвият бахшидани тарбияи насли наврас дар руҳияи арзишҳои миллӣ, хирад ва сирати миллӣ коркард шуда, саҳми ин усулҳо дар бартарафсозии косташавии ахлоқ мӯайян карда шаванд;
- раванди амалишавии ақидаҳо ва арзишҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 дар ҳамбастагӣ бо педагогикаи мардумии тоҷикони Бадаҳшон ва анъанаҳои миллӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва иловагии қасбӣ муайян гардида, тавсияҳо ва пешниҳодҳои мушаҳҳас дар ин самт карда шаванд.

4. Падидаҳои навине, ки аз таҳқиқот бармеоянд:

- асосҳои назарӣ оид ба ҷанбаҳои асосии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 ҳамчун омили асосии хирад ва сирати миллӣ таҳлил карда шуданд;
- зарурияти омӯзиш ва паҳн намудани ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-X1 – и тоҷику форс ва нақши он дар таълимуму тарбияи насли наврас исбот ва асоснок карда шуд;
- ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 дар рушди хирад ҳамчун ҳориқаи сирати миллӣ ба системаи муаяйн дароварда шуданд;
- роҳҳои амалигардонии ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 дар тарбияи насли наврас, ташаккули сирати миллӣ дар замони рушди босуръати илм ва техника муайян карда шуданд;
- усулҳои фаъол барои тақвият бахшидани тарбияи насли наврас дар руҳияи шинохти арзишҳои миллӣ ва ташаккули сирати миллӣ пешниҳод карда шуданд.

4.Муҳтавои асосии диссертатсия

Диссертатсия бидуни муқаддима ва таркиби ҷузъу томи он аз чаҳор бобу 12 зерфасл, хулоса ва натиҷаҳои таҳқиқот таркиб ёфтааст. Муаллиф саъю кӯшиш намудааст, ки дар ин фаслу зерфасҳо усулу роҳу равиши ташаккули хирад ҳамчун хориҷаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X – X1форсу тоҷикро тариқи назарӣ ва амалӣ дар ҳавзаи педагогикаи миллии тоҷик тариқи густарда сабит намояд.

Дар боби якум ва се зерфасли он асарҳои мутафаккирон ҳамчун сарчашмаи афкори педагогии рушди хирад, хирад ва сирати миллӣ чун пояти маънавии ҳалқи тоҷик, нигоҳи мутафаккирони асрҳои X – X1 –и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ аз таҳлилу таҳқиқ ба хулосае меояд, ки “тарбияи хуб додан ба фарзандон дар асоси истифодаи хирад яке аз анъанаҳои хеле қадимаи мардуми ориёtabор аст, ки ҳанӯз аз асрҳои 111 – V111пеш аз мелод мақому манзалати маҳсусро қасб карда буд. Ниёгони мардуми тоҷик ба масъалаи ахлоқи нек, ҳусни одоб таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намуда, дар вучуди фарзандон парвариш намудани хислатҳои хуби инсониро вазифаи аввалиндарачаи хеш меҳисобиданд.”

Дар боби дувум ва се зерфасли он масоили зерин матраҳ гардидаанд: Ҳамbastагии мақоми ақл дар таълимоти Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав, андешаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Носири Ҳусрав оид ба нақши хирад дар ташаккули сирати миллӣ, таҳлили муқоисавии рушди хирад – омили асосии ташаккули сирати миллӣ дар эҷодиёти Абуалӣ Сино ва “Офариннома” – и Балхӣ. Дар ин боб андешаҳои мутафаккирон : Носири Ҳусрав, Ҳаким Фирдавсӣ, Абуалӣ Сино ва Абушакури Балхӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, муқоиса ва муоина гардидааст.

Дар боби сеюм ва се зерфасли он оид ба арзишҳои миллӣ ва маънавии тоҷикони Бадахшон дар тарбияи фарзанд, нақши анъанаи миллию мардумии Наврӯзӣ дар ташаккули сирати миллӣ ва фарҳангӣ маънавии мардуми

Бадахшон, ҳамбастагии ақидаҳои мутафаккирони асрҳои X – X1 ва педагогии мардуми тоҷикони Бадахшон дар шинохти ҳаққи падару модар, мавриди баҳрабардорӣ қарор додани беҳтарин анъанаҳои гузаштагон матраҳ гардидааст.

Дар боби чорум ва се зерфасли он муҳаққиқ оид ба таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони асрҳои X – X1 ва татбиқи он дар педагогикаи муосири миллӣ, вижагиҳои рушди сирати миллии хонандагони муассисаҳои таълимии Ҷумҳурӣ дар асоси таълимоти мутафаккирони асрҳои X – X1 дар муассисаҳои таълимии интихобӣ сухан ронда, баъзе озмоишҳо ва мушоҳидаҳои хешро зикр намудааст. Муҳаққиқ усули суннатӣ ва анъанавии таълиму тарбияро мазаммат намуда, роҳу усулҳои ҷадидро дар заминаи ба талаботи давру замон ҷавбгӯ будан ва алоқамандии таълим бо ҳаёт ва салоҳиятнокии онро пешниҳод менамояд.

Чанд андешаҳои муҳимме, ки барои ҳимоя пешниҳод мегардад:

- мавриди истифода қарор додани усулҳои фаъоли таълиму тарбия, давомоти шогирдон ва ҷоннок намудани маҳфилҳо ва дигар тадбирҳои беруназсинфӣ;
- рафъ намудани нуқсонҳои иҷтимоӣ – педагогӣ, ошкор намудани омилҳои асосии педагогӣ – психологии ноустувории дарку фахмиши шогирдон;
- алоқа бо волидайн ва муайян намудани ҷанбаҳои психологии шогирдон: мизоч, дарку эҳсос ва таваҷҷуҳу маърифати онон;
- рӯй овардан ба фарҳангӣ миллӣ ва боло бурдани одоби муюшират, истифодаи бомавриди техника ва технологияи навин;
- таъмини ташвиқотҳо оиди оила ва хонаводай солим ва расму русуми оиладорӣ, арчи эҳтиром гузоштан ба оила, парваридани хислатҳои нақуқорӣ, саҳоватпешагӣ ва лутфу меҳрубонӣ ва амсоли он;
- ба хираду донишу фазл гаравидани шогирдон ва ташвиқи он, рабт додани таълиму тарбия бо ҳаёт;

- тарғиби худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, дӯст доштани Ватан ва марзу буми он, рӯй овардан ба хунар, парҳез аз одатҳои зишт: дурӯғгӯйӣ, бадандешӣ, афъолу аъмоли зишт, хурофот ва ифротгароӣ.

Автореферати диссертатсия ба мазмуну мундариҷаи рисола ва банду бости таркиби бобҳои он комилан мувофиқат ва мутобиқат мекунад. Маҷмуи мақолаҳо, ки муаллиф дар давоми солҳои пажуҳиш дар маҷаллаву баёзҳо мунташир соҳтааст, муҳтавои рисоларо сабит менамояд.

Ба диссертатсияи доктории Саидиброимов Шозодаибрӯҳим Одилшоевич дар маҷмуъ тариқи мусбат арзёбӣ намуда, дар радифи он баъзе норасоиҳои ҷузъиро низ бояд зикр намуд:

1. Дар диссертатсия чунин ба назар мерасад, ки педагогикаи мардуми тоҷикони Бадаҳшон аз дигар манотики Тоҷикистон тафовути ҷиддӣ дорад. Масалан, муҳаққиқ дар саҳ. 7 –и автореферат мегӯяд: “Ҳамзамон ин ақидаҳо ба педагогикаи мардуми тоҷикони Бадаҳшон, анъанаҳои миллӣ алоқаманд ва муқоиса гардида, асоснок карда шуданд.” Ва мутаассифона, ҳамин таркиб дар саросари диссертатсия мавриди истифода қарор дорад.
2. Мебоист мағхуми “Хирад” ва ҷойгоҳи он дар “Шоҳнома”-и Ҳаким Фирдавсӣ ва осори Носири Ҳусрав тариқи алоҳида ҳаллу фасл меёфт, на дар омехтагӣ ва саргумӣ.
3. Доир ба афкори педагогии мутафаккирони асри X1 ҷанд корҳои фундаменталиӣ ба сомон расида буданд, ки аз назари муҳаққиқ ноаён ва маҷтур монда. Масалан, кори доктории Ҷумъа Файзалиев ва Курбон Хоҷаев ба мутафаккирони ҳамин асрҳо бахшида шудаанд, ки мебоист мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор меёфт.
4. Диссертант баъзан аз мавзӯй ба канор рафта, оид ба ҷашнҳову маросимҳо ва оинҳо ручуъ намудааст.

5. Дар диссертатсия баъзе порчаҳои шеърӣ ва як рубоии Умари Хайём ғалат оварда шудааст. Масалан, сатри чоруми рубой бояд “Андак хӯру гаҳ – гаҳ хӯру пинҳон хӯр”, дар шакли “Кам – кам хӯру андак хӯру бисёр махӯр” омадааст. (с.51).

Норасоиҳои зикргардида ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши диссертатсияро коста наҳоҳанд кард. Арзиши илмиӣ ва сатҳи пажуҳиши мавзуи таҳқиқотии анҷомпазируфта арзанда буда, муҳиммияти мавзуъ, навғониҳо, дастовардҳо ва дастуру пешниҳодҳои онро собит ҳоҳад кард.

Ба андешаи мо, диссертатсияи доктории Саидиброимов Ш. О. Дар соҳаи таърихи педагогикии миллӣ ва таълиму тарбия саҳми назаррас дорад.

Диссертатсия комилан ҷавобгӯйи талаботи Комиссияи Олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он – Саидиброимов Ш.О. сазовори унвони доктори улуми педагогӣ оид ба ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (ilmҳои педагогӣ) мебошад.

Суроға: х. Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734055, ш.Душанбе, х. Борбад, 48\5,
тел: (+99237) 234 -88- 00,

Самонаи расмӣ: <https://www.iutet.tj>

Суроғаи электронӣ: info@iutet.tj

Телефонҳо барои тамос: (+ 992 37) 234-88-02, (+ 992 37) 234-88-24, (992) 918664708

Доктори илмҳои педагогӣ,
профессори кафедраи забон ва фарҳанги
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон

Хоҷаев Қурбон Тоирович

Имзои Хоҷаев Қ.Т. – ро тасдиқ меқунам:
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДБССТ

Чураев Ш.



26.03.2025